

Вазорати таълими томактаби ва мактабии чумхурӣ дар мактаби таҳсилоти умумии рақами 37-уми ноҳияи Фурӯқат дар мавзӯи «Самаранокии истифодай усулҳои эҷодӣ дар роҳномоии хонандагон ба касбҳои хунар» семинари намоишви амалӣ баргузор намуд. Ин семинар дар доираи поиҳаи миллии «Макони сабз» сурат гирифт.

ДАСТОВАРДҲОИ МАКТАБ

Иштироқчиёни семинар аввал бо майдончаҳои сабзу хуррами ин мактаб шиноз шуданд. Баъд дар майдони он 80 бех ҷорнагӣ, 72 бех бодом ва зиёда аз 50 бех

бех ниҳоли санавари Крим ва 6 ҳазор бех гули садбргар низ парвариш карда ҳоҳад шуд.

Дар ҷаҳони семинар ба иштироқчиёни он маълум

ин мактаб дар марҳилаи ноҳиявии озмуни «Мактаби беҳтарин оид ба таълими забонҳои ҳорҷӣ» ҷойи якумро ишғол намуда, ба маблаги 100 милли-



дараҳтони ороиши шинонданд. Ҳамзамон 24 гектар замини бекорҳои обод ва дар он 130 бех ангур шинонданд шуд. Итиазор мөривад, ки дар мактаб зиёда аз 9 ҳазор

карданд, ки як гурӯҳ шогирдони 32 нафар омӯзгорони соҳибхисоси мактаб дар озмуни олимпиадаҳои гуногун натиҷаҳои беҳтаринро ба даст овардаанд. Аз ҷумла, даста-

он сӯм соҳиби мукофот шудааст.

**Мирасор АХРОРОВ,
муҳобби «Овози тоҷик».**

Вилояти ФАРГОНА.

Дар шуморон рӯзномаамон аз 16 декабри соли 2023, рапори 99 таҳти руқни «Дар арзоҳо дӯстӣ» гузорши мухобби «Овози тоҷик» А. Субҳонов бо узвони «Маҳфили илмиюн аҷоди» дар «Ганчи сухан» дар «Нурағон» ба табъ расида буд. Холо тасмим гирифта вилояти «Ганчи сухан» ва нақи он дар равнақи ҳавзаи адабии вилояти Суѓ, ҳамчунин рӯзгору осори роҳбари қуниуни маҳфили Саидимон Саидов батағифсилтар нақи

роҳбари «Ганчи сухан» Абулмансуни Насридин изкори умед намуд рӯҳи Айнии бузургро маддат соҳта, нишастоҳо минбаъда боз ҳам колибтар гузаранд ва торағтҳои ҷонногардии фаъолияти маҳфили ба равнақи пажӯҳишҳои адабиури таърихи ва илмиюн аҷоди Ҳуҷанд мусоидат созад.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Устод Абулмансуни Насридин то нишасти 86-ум ба маҳфили сарпариştарӣ карда бошад, яке аз шогирони саҳории ӯ Саидимон Саидов масъулияти роҳбариро ба зимма гирифт. Тавре яке аз фэъолони маҳфили адабиу илми «Ганчи сухан», номзади имлоҳи филологи Суѓонҳо Аъзамзод кайд кардааст, дар вусъати ҳамонҳо ин ғурӯҳ саҳми умумии аҳли сухан, шоирон, нависандагон, олимон, рӯзноманигорон, итиҳодиҳо, ҳайати ҷониши нашрияҳои имӣ, адаби ғарҳонӣ, аз ҷумла бахши Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар вилояти «Ганчи сухан» шуда, ба баромаду мавзӯҳаи ҳарорати ҳамонҳои имӣ, адаби ғарҳонӣ, аз ҷумла бахши Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар вилояти Суѓ, мачаллаи «Пәёмӣ Суѓ», устодони ДДҲ, Ҳамшигҳои давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат ва амсоли онҳо ба дарки масъулияти ҷониши сӯҳанарӣ қобили таваҷҷӯҳ мебошад.

Яке аз ҳадафҳои асосии «Ганчи сухан» – тарбиии иштедҳоди ҷавон. Ҷавонолимон аз асрори ҷаҳонҳои имлими оғоҳ шаванд, ҷавоншонирон сабқҳои тоза дар шეъру шоин

риро меомӯзанд. Метавон гуфт маҳфили зикршуда дар парвариши заъви эҷодкорони ҷавон таҷиҷаҳои мактаби адабии Ҷомио Ҳуҷанд дар Хиротро ба ондоза мавриди истифада қарор медиҳад, беҳтарин аъанаҳои маҳфили Шарифҷон-маҳдуми Садри Зиёд дар Ҳуҷанд мусоидат созад.

Шоири нависандагони маъруфи тоҷи, ки дар донишмандони давр, ки дар Ҳуҷанде дигар гӯшҳои Тоҷикистон фаъолият доранд, меҳмони «Ганчи сухан» шуда, ба баромаду мавзӯҳаи ҳарорати ҳамонҳои имӣ, адаби ғарҳонӣ, аз ҷумла бахши Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар вилояти Суѓ, мачаллаи «Пәёмӣ Суѓ», устодони ДДҲ, Ҳамшигҳои давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Устод Абулмансуни Насридин то нишасти 86-ум ба маҳфили сарпариştарӣ карда бошад, яке аз шогирони саҳории ӯ Саидимон Саидов масъулияти роҳбариро ба зимма гирифт. Тавре яке аз фэъолони маҳфили адабиу илми «Ганчи сухан», номзади имлоҳи филологи Суѓонҳо Аъзамзод кайд кардааст, дар вусъати ҳамонҳо ин ғурӯҳ саҳми умумии аҳли сухан, шоирон, нависандагон, олимон, рӯзноманигорон, итиҳодиҳо, ҳайати ҷониши нашрияҳои имӣ, адаби ғарҳонӣ, аз ҷумла бахши Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон дар вилояти Суѓ, мачаллаи «Пәёмӣ Суѓ», устодони ДДҲ, Ҳамшигҳои давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсат (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

Инак, наздиқ 20 сол меғузарад аз миёни ва берун аз Ҳуҷанд низ ҷароғи ин маҳфили ба дилу дидай дӯстдорони ниадибайт ёваша мебахшанд. Қисме аз олимони ҷавон, ки иштирокори аввалини нишаст буданд, ба поши устодӣ расиданд. Ҷонд нафар устодон (аз ҷумла, асосгузори маҳфили А. Насридин) зиндиғари падӯр гуфтанд.

</div

